

**ҶАМЪИЯТИ ДОРОИ
МАСЪУЛИЯТИ МАҲДУДИ
ТАШКИЛОТИ
ҚАРЗИИ ХУРДИ
«МЕҲНАТОБОД»**

**ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ,
КИ МУТОБИҚИ СТАНДАРТҲОИ
БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ
БАРОИ СОЛИ ДАР САНАИ 31-УМИ ДЕКАБРИ
СОЛИ 2021 ХОТИМАЁФТА ТАҲИЯ ГАРДИДААСТ.**

МУНДАРИҶА

ТАЪКИДИ РОҶБАРИЯТ ДАР БОРАИ МАСЪУЛИЯТИ ТАҲИЯ ВА ТАСДИҚИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ	3
ХУЛОСАИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ.....	4
ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ МАҶМӢИ ДАРОМАД	6
ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ВАЗЪИЯТИ МОЛИЯВӢ	7
ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ГАРДИШИ ВОСИТАХОИ ПУЛӢ	8
ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ТАҒЙИРОТҲО ДАР САРМОЯИ ХУДӢ	9
ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ.....	10

ТАЪКИДИ РОҲБАРИЯТ ДАР БОРАИ МАСЪУЛИЯТИ ТАҲИЯ ВА ТАСДИҚИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ БАРОИ СОЛИ ҲИСОБОТИИ ДАР САНАИ 31-УМИ ДЕКАБРИ СОЛИ 2020 ХОТИМАЁФТА

Таъкиди зерин бояд бо зикри ўҳдадориҳои аудиторҳо, ки дар саҳифаи 4–и ҳисоботи аудиторҳои мустақил оварда шудааст, чун ҳудудгузорӣ ё фарқияти байни масъулияти аудиторҳо ва роҳбарият дар бобати ҳисоботи молиявии ЧДММ ТҚХ «Меҳнатобод» (минбаъд дар матн чун Ҷамъият зикр мешавад) ҳисобида шавад.

Роҳбарияти Ҷамъият барои таҳияи ҳисоботи молиявӣ, ки эътимоднокии тамоми ҷанбаҳои вазъияти молиявӣ, натиҷаи фаъолият, гардиши маблағ ва тағйирот дар сармояи Ҷамъият тайи соли ҳисоботи дар санаи 31-уми декабри соли 2021 хотимаёфтаре мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ (минбаъд чун СБХМ зикр мегардад) инъикос менамояд, масъул мебошад.

Ҳангоми таҳияи ҳисоботи молиявӣ роҳбарият масъулияти амалҳои зеринро бар ўҳда доранд:

- Интиҳоби усулҳои муносиби баҳисобгирии муҳосибавӣ ва истифодаи мунтазами онҳо;
- Риоя кардани талаботи СБХМ ва шарҳ додани тамоми ҳолатҳои берунравӣ аз меъёрҳои СБХМ дар эзоҳот ба ҳисоботи молиявӣ;
- Таҳия намудани ҳисоботи молиявӣ бо назардошти ин эҳтимолият, ки Ҷамъият дар оянда фаъолияти худро идома хоҳад дод, ба истиснои мавридҳои, ки чунин эҳтимол ғайриқонунӣ бошад.

Роҳбарият ҳамчунон барои амалҳои зерин масъул аст:

- Такҳия, амалисозӣ ва таъмини фаъолияти самарабахш ва бозэтимоди низоми назорати дохилии Ҷамъият;
- Ниғаҳдории ҳисобдорӣ дар сатҳи зарурии, ки имконияти дар вақти лозими ба таври дақиқ маълумот дар бораи вазъияти молиявии Ҷамъият омода менамояд ва мутобиқати ҳисоботи молиявро бо талаботҳои СБХМ таъмин менамояд;
- Ба роҳ мондани ҳисобдорӣ мутобиқи қонунгузорӣ ва стандартҳои ҳисобдории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Дар чорҷӯбаи салоҳияти худ андешидани чораҳо барои ҷифзи дороиҳои Ҷамъият;
- Ошкор ва пешгирӣ намудани ҳодисаҳои қаллобӣ, иштибоҳ ва дигар сӯиистифодабарӣҳо.

Ҳисоботи молиявии мазкур барои соли ҳисоботи дар санаи 31-уми декабри соли 2021 анҷомёфта аз тарафи Роҳбарияти Ҷамъият тасдиқ гардидааст.

Аз номи ЧДММ ТҚХ «Меҳнатобод»:

Директор

Некрӯз Собирӣ Раҳимзода

Сармуҳосиб

Зайнура Носирзода

ХУЛОСАИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ

Ба Роҳбарияти ҶДММ ТҚХ «МЕҲНАТОБОД»

Хулоса

Мо тафтиши аудитори ҳисоботи молиявии замимагардидаи ҶДММ ТҚХ «Меҳнатобод»-ро (минбаъд Ҷамъият), ки аз ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ ба 31 декабри соли 2021, ҳисобот оиди маҷмуи даромад, ҳисобот оиди тағйирот дар сармоя ва ҳисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ иборат аст гузаронидем, ки дар соли нишондодашуда ба анҷом мерасад ва инчунин тавсифи унсурҳои муҳими сиёсати баҳисобгирӣ ва эзоҳҳо ба ҳисоботи молиявиро дар бар мегирад.

Ба фикри мо, ҳисоботи молиявӣ аз ҳамаи ҷиҳатҳои назаррас ҳолати молиявии ҶДММ ТҚХ «Меҳнатобод»-ро ба санаи 31-уми декабри соли 2021, натиҷаҳои фаъолияти он ва ҳаракати воситаҳои пулӣро барои сола, ки дар таърихи зикргардида анҷом меёбад дар мутобиқат бо Стандартҳои Ҳисоботи Молиявии Байналмиллалӣ дуруст инъикос менамояд.

Асос барои изҳори ақидаи аудиторӣ

Мо тафтишоти аудитори мувофиқи Стандартҳои Байналмиллалӣ Аудит гузаронидем. Ёҳдадори мо мувофиқи ин стандартҳо дар қисми «Маъсулияти аудитор барои аудити ҳисоботи молиявӣ» гузошта шудааст. Мо нисбати Ҷамъият мувофиқи “Кодекси ахлоқ ва одоби аудиторони касби”-и Шӯрои оиди стандартҳои байналмиллалӣ ахлоқу одоби муҳосибон ва талаботҳои этикӣ, ки ба аудити ҳисоботи молиявии моён дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таалуқ дорад мустақил ҳастем, ва дигар уҳдадорихоро мувофиқи ин талаботҳо иҷро намудем. Мо чунин мешуморем, ки далелҳои аудитори аз тарафи мо ба даст оварда шуда, барои изҳори ақидаи аудитори мо кифоя ва муносиб мебошад.

Маъсулияти роҳбарият оиди ҳисоботи молиявӣ

Маъсулият нисбати таҳия ва пешниҳоди одилонаи ҳисоботи молиявии мазкур мувофиқи Стандартҳои Байналмиллалӣ Ҳисоботи Молиявиро роҳбарияти Ҷамъият ба ёҳда дорад. Ин маъсулият: тартибдиҳӣ, ҳориҷкунӣ ва дастгирии назорати дохилӣ, ки бо таҳия ва пешниҳоди одилонаи ҳисоботи молиявии таҳрифи ҷиддӣ бо сабабҳои қаллобӣ ва хатогӣ надошта, интиҳоб ва истифодабарии муносиби сиёсати ҳисобгирӣ, ва асоснокии баҳодиҳии ҳисобиро дар бар мегирад.

Маъсулияти аудиторон оиди аудити ҳисоботи молиявӣ

Мақсади мо ба даст овардани боварии устуворе, ки ҳисоботи молиявӣ таҳрифи ҷиддӣ бо сабабҳои хатогӣ ё амалҳои мусоҳилакорона надорад, ва дар тартиб додани хулосаи аудиторӣ, ки изҳори ақидаи моро дар бар мегирад. Боварии устувор ин дараҷаи баланди боваринокиро

ифода мекунад, аммо барои ҳамавақт дарёфт намудани хатогиҳои назаррас, ки дар раванди тафтиши аудитори мувофиқи СБА гузаронидашуда, кафолат намедиҳад. Таҳриф метавонад натиҷаи хатогӣ ё амалиётҳои мусоҳилакорона бошад ва назаррас ба ҳисоб мераванд, агар бо асос тахмин карда шавад, ки дар алоҳидаги ё дар маҷмӯ онҳо ба қарорҳои иқтисодии истифодабарандагон, ки дар асоси ҳамин ҳисоботи молияви қабул кардашаванда таъсир расонанд.

Дар чорчубаи аудити мувофиқи СБА гузаронидашаванда, мо ақидаронии касбиро истифода мебарем ва нобоварии касбиро дар давоми раванди аудит нигоҳ медорем. Ба ғайр аз он:

а) хавфҳои таҳрифи назаррас, ки ҳамчун натиҷаи хатогӣ ё амалҳои мусоҳилакорона ба миён омадаанд ошкор ва баҳо медиҳем; ҷавобан ба ин хавфҳо амалиётҳои аудитори коркард ва мегузаронем; далелҳои аудитори кифоя ва боъэтимодно ҷам меоварем, ки асоси инъикоси ақидаи мо мегарданд. Хавфи ошкор нагардидани таҳрифҳои назаррас дар натиҷаи амалҳои мусоҳилакорона муҳимтар аст нисбат ба хавфи ошкорнашудаи таҳрифҳои назаррас дар натиҷаи роҳ додани хатогиҳо, зеро амалҳои мусоҳилакорона метавонанд забоняккунӣ, сохтакорӣ, амали қастдан ба назар нагирифтани таҳрифи ахбороти пешниҳодшуда ё амали хилофи системаи назорати дохило ро дар бар гирад.

б) системаи назорати дохилӣ, ки барои аудит бо мақсади таҳия намудани тартиботи аудиторӣ барои ҳолатҳои мувофиқ аҳмият дорад меомӯзем, аммо на бо мақсади инъикоси ақидаи оиди самаронокии системаи назорати дохилии шахси тафтишшаванда;

в) ба дурустии сиёсати ҳисобгирӣ истифодашаванда, асоснокии баҳодиҳии баҳисобгирӣ ва ба эзоҳдиҳии мувофиқи ахборотҳо, ки аз тарафи роҳбарияти шахси тафтишшаванда тайёр карда шудааст, баҳо медиҳем;

г) оиди дуруст истифодабарии фарзкунӣ нисбат ба фаъолияти бефосила аз тарафи роҳбарияти шахси тафтишшаванда хулоса мебарорем, ва дар асоси далелҳои аудитори гирифташуда оиди мавҷуд будани номуайяниҳои назарраси бо воқеа ё шартҳои, ки дар натиҷаи онҳо шубҳаҳои ҷидди нисбати қобилияти давом додани фаъолияти бефосилаи шахси тафтишшаванда пайдо мегарданд, хулоса мебарорем. Агар мо оиди мавҷудияти номуайяниҳои назаррас ошкор намоем, мо бояд диққатро дар хулосаи аудитори худ ба эзоҳи ахбороти мутобиқ дар ҳисоботи муҳосибии солона ҷалб намоем, агар чунин эзоҳдиҳии ахборот номувофиқ бошад, шакли хулосаи худро тағйир диҳем. Ақидаҳои мо ба далелҳои аудиторе, ки то санаи хулосаи аудитори мо гирифта шудаанд, асос ёфтаанд. Аммо воқеаҳо ё шароитҳо дар оянда метавонанд ба қобилияти давом додани бефосилаи фаъолияти шахси тафтишшаванда таъсир расонанд;

д) ба пешниҳодкунии ҳисоботи муҳосибӣ умуман, таркиб ва мазмуни он, бо назардошти эзоҳи ахборотҳо, инчунин амалиётҳо ва воқеаҳо, ки асоси ҳисоботи солонаи муҳосибӣ ва таъмини боъэтимодии онро нишон медиҳанд, баҳо мегузорем.

31 март соли 2022

ш. Хучанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Хоҷаев Ш.Т., СІРА

Директори ЧДММ «Аудит Консалтинг»

Иҷозатнома БМТ № 0000123 аз 12 юни соли 2020 аз тарафи Бонки Миллии

Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст барои анҷом додани фаъолияти аудиторӣ дар низомии бонкӣ

Иҷозатнома ВМ №0000112 аз 29 январи соли 2018 аз тарафи Вазорати молияи

Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст барои амалӣ намудани фаъолияти аудиторӣ.

ҲИСОБОТ ОИДИ ҲОЛАТИ МОЛИЯВӢ

Ба санаи 31-уми декабри соли 2021

	Эзоҳ	31 декабри соли 2020	31 декабри соли 2021
ДОРОИҲО			
Ҳазина	4.1.	137 766	89 546
Ҳисобҳо барои гирифтани аз БМТ	4.1.	193 440	-
Ҷойгиркунии мӯҳлатноки ташкилотҳои Тоҷикистон – асбоби хориҷӣ	4.1.	2 237 400	-
Сандуки қарзии соф	4.2.	5 847 210	5 174 274
Воситаҳои асосӣ	4.3.	826 562	971 316
Дороиҳои ғайримоддӣ	4.3.	4 512	3 562
Дороиҳои дигари ҷорӣ	4.4	146 683	81 714
Андоз аз ғоидаи мавқуфгузошта	4.5	13 698	-
Сармоягузорӣ	4.6	15 200	15 200
Ҳамагӣ дороиҳо		9 422 470	6 335 613
ЎҲДАДОРИҲО			
Ҳисобҳо барои пардохт	4.7.	148 636	130 681
Ўҳдадориҳои дигар	4.8.	3 225 447	1 290 947
Ўҳдадориҳои дарозмуддат	4.9	1 130 000	-
Даромади тамдидшуда-грант	4.10	656 500	471 000
Ҳамагӣ уҳдадориҳо		5 160 583	1 892 628
САРМОЯ			
Сармояи партохташуда	4.11	3 546 908	3 546 908
Захираи умумӣ	4.12	162 322	162 322
Дигар захираҳои сармоя	4.12	599 728	599 728
Ғоидаи тақсимнашуда	4.13	(47 071)	134 027
Ҷамъи сармоя		4 261 887	4 442 985
Ҳамагӣ сармоя ва ўҳдадориҳо		9 422 470	6 335 613

Директор

Некрӯз Собии Раҳимзода

Сармуҳосиб

Зайнура Носирзода

ҲИСОБОТ ОИДИ МАҚМУИ ДАРОМАД

Барои давраи ҳисоботи, ки 31-уми декабри соли 2021 ба анҷом мерасад

	Эҳоҳ	2020	2021
Даромади фоизи	5.1	2 148 130	1 728 446
Хароҷоти фоизи	5.1	(653 660)	(274 777)
Даромади софи фоизӣ то ташакулл (барқароркунии) ФПТИ		1 494 469	1 453 669
Даромад (хароҷоти) соф аз ташкили ФПТИ		(394 712)	(238 740)
Даромади софи фоизӣ баъд аз ташакулл (барқароркунии) ФПТИ		1 099 758	1 214 929
Фоида/зарар аз амалиётҳои асҳори	5.1	(17 989)	(76)
Даромад (хароҷот) ғайрифоиизи	5.1	(9 298)	22 825
Хароҷоти амалиёти	5.1	(1 335 304)	(1 518 175)
Даромад (хароҷоти) соф аз фаъолияти амалиёти		(1 362 591)	(1 495 426)
Даромад (хароҷоти) ғайри амалиёти		254 306	517 442
Фоидаи андозбандишаванда		(8 528)	236 945
Андоз аз фоида	5.2	(1 543)	(52 863)
Фоидаи софи давра		(10 071)	184 082
<i>Дигар даромади умумӣ:</i>			
Таъсироти азнавбаҳодиҳии амвол		-	-
Ҳамаги дигар даромади умумӣ		-	-
Ҳамаги даромади умумӣ		(10 071)	184 082

Директор

Некрӯз Собии Раҳимзода

Сармуҳосиб

Зайнура Носирзода

ҲИСОБОТ ОИДИ ҲАРАКАТИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ

Барои давраи ҳисоботи, ки 31-уми декабри соли 2021 ба анҷом мерасад

	Шарҳ	2020	2021
ФАӢОЛИЯТИ АМАЛИӢТӢ			
Фоидаи (зарари) соф		(10 071)	184 082
Ислоҳи фоидаи (зарари) соф:			
Истеҳлок		69 729	105 778
Ташкилдихии захира		156 660	20 441
Тағйирёбии сандуқи қарзҳои додашуда		847 175	687 688
Тағйирёбии қарзҳои гирифташуда		(972 840)	(3 064 500)
Тағйирёбии фоизҳо барои гирифтани		(23 714)	(35 192)
Тағйирёбии фоизҳо барои пардохт		(28 417)	(21 262)
Тағйирёбии воситаҳои дар бонк буда		(319 334)	2 237 400
Тағйирёбии хароҷотҳои мавқуфгузошташуда		421 000	(185 500)
Тағйирёбии дигар дороиҳои ҷорӣ		252 057	64 969
Тағйирёбии дигар ӯҳдадориҳои ҷорӣ		(16 181)	3 307
Тағйирёбии андоз аз фоида		(13 698)	13 698
Фоида (зарар) аз ҳорҷкунии воситаҳои асосӣ		26 172	5 716
Тасҳеҳи фоидаи тақсимнашуда		(37 000)	(2 986)
Вазъи ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ		351 538	13 639
ФАӢОЛИЯТИ ИНВЕСТИТСИОНӢ			
Фурӯши воситаҳои асосӣ		-	-
Хариди воситаҳои асосӣ		(473 930)	(255 299)
Вазъи ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти инвестисионӣ		(473 930)	(255 299)

ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВӢ

Суди саҳмия	(12 734)	-
Вазъи ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ	(12 734)	-
Тағйирёбии софи воситаҳои пулӣ	(135 126)	(241 660)
Таъсири фарқияти асъорӣ	-	-
Воситаҳои пулӣ дар аввали сол	466 332	331 206
Воситаҳои пулӣ дар охири сол	331 206	89 546

Директор

Некрӯз Собири Раҳимзода

Сармуҳосиб

Зайнура Носирзода

ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ТАҒЙИРОТҲО ДАР САРМОЯ

Барои давраи ҳисоботи, ки 31-уми декабри соли 2021 ба анҷом мерасад

Номгӯи нишондиҳанда	Сармояи пардохта шуда	Ҷоидаи тақсим нашуда	Захираи умумӣ	Сармояи изофагӣ	Дигар захираҳои сармоя	Ҷамагӣ
Бақия ба 01.01. 2020 с.	3 546 908	12 734	162 322	-	599 728	4 321 692
Афзоиши (камшавии) сармоя	-	-	-	-	-	-
Афзоиш(камшавии) захираҳо	-	-	-	-	-	-
Суди саҳмия	-	(12 734)	-	-	-	(12 734)
Тасҳеҳи ҷоидаи тақсимнашуда	-	(37 000)	-	-	-	-
Ҷоидаи софи соли 2020	-	(10 071)	-	-	-	-
Бақия ба 31.12. 2020 с.	3 546 908	(47 071)	162 322	-	599 728	4 261 887
Афзоиш (камшавии) сармоя	-	-	-	-	-	-
Афзоиш(камшавии) захираҳо	-	-	-	-	-	-
Тасҳеҳи ҷоидаи тақсимнашуда	-	(2 984)	-	-	-	(2 984)
Ҷоидаи софи соли 2021	-	184 082	-	-	-	184 082
Бақия ба 31.12. 2021 с.	3 546 908	134 027	162 322	-	599 728	4 442 985

Директор

Некрӯз Собири Раҳимзода

Сармуҳосиб

Зайнура Носирзода

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ

ЭЗОҲИ 1. САМТҲОИ АСОСИИ ФАӢОЛИЯТ

ҚДММ ТҚХ «Меҳнатобод» (минбаъд дар ин матн чун Ҷамъият зикр мешавад) шахси ҳуқуқӣ буда, мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст ва фаъолияти худро дар асоси Оиннома анҷом медиҳад.

Ҷамъият дар асоси қарори муассис (протоколи №2 аз 23 декабри соли 2005) таъсис дода шуда, дар Кумитаи Андоз назди Ҳукумати ҚТ аз 03 феввали 2006с тахти №001-2578, мутобиқи Кодекси Гражданин ҚТ, Конуни ҚТ “Дар бораи ташкилотҳои маблағгузори хурд”, Конуни ҚТ “Дар бораи ҚДММ” ба қайд гирифта шудааст.

Мутобиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ” дар Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 04 майи соли 2010 аз нав бақайд гирифта шудааст.

23.03.2016 дар қараёни азнавтаъсисдиҳӣ бо роҳи якҷояшавӣ бо ҚДММ ТҚХ «Рушди Обшорон» ва ҚДММ ТҚХ «Ворух» Ҷамъият азнавбақайдгиро мутобиқи талаботи қонунгузори қорӣ гузаштааст.

Дар айни замон Ҷамъият дар асоси чунин ҳуҷатҳои ҳуқуқӣ фаъолияти худро мебарад:

- Шаҳодатномаи бақайдгирии давлатӣ №0076702 аз 04.05.2010 с.
- РЯМ 3410002118.
- Гувоҳномаи №265 дар бораи додани РМА №340002925 аз 04.11.2005 с.
- Иҷозатномаи БМТ аз 09.10.2012 с.

Сармояи оинномавӣ Ҷамъият ба санаи 31.12.2020с. 3 546 908 сомони ро ташкил медиҳад.

Муассисони Ҷамъият:

РМА	Номгӯ ва суроға	Ҳаҷм	Маблағ
380002752	ИҶ маркази дастгирии ҷамоат «Обшорон» Хатлон, ноҳ. Шаҳритус, ҷамоаати Обшорон к. Обшорон	41,139%	1 459 157
340002408	ИҶ маркази дастгирии ҷамоат «Наргис» Вил.Хатлон, ҷамоаати Меҳнатобод	40,009%	1 419 065
550005345	ИҶ маркази дастгирии ҷамоат «Ворух» Суғд, ноҳ. Исфара, ҷамоаати Ворух	18,853%	668 686
	Ҳамагӣ	100%	3 546 908

Соҳтори идоракунии Ташкилот иборат аст аз:

Маҷлиси умумии муассисон- мақоми олий ва стратегии идоракунӣ;

Шӯрои нозирон-мақоми олии идоракунӣ;

Мақоми иҷроияи Ташкилот.

Азоёни Шӯрои нозирон инҳо мебошанд:

1. Раҳимов Собир Сатторович Раиси Шӯрои нозирон
2. Раҳимов Шермат Бобоевич Аъзои Шӯрои нозирон
3. Иноятова Малика Зулфиевна Аъзои Шӯрои нозирон

4. Раҳимова Адолат Абдуразоқовна Аъзои Шӯрои нозирон
5. Исмаев Қосимҷон Аъзои Шӯрои нозирон
6. Назаров Турғунмурод Аъзои Шӯрои нозирон
7. Раҳматова Манзура Махматовна Аъзои Шӯрои нозирон

Мақоми олии идоркунии ЧДММ ТКХ "Меҳнатобод"-Маҷлиси умумии муассисон;

Мақомоти иҷрокунандаи ЧДММ ТКХ:

- Шӯрои нозирони Ҷамъият:
 1. Раҳимов Собир Сатторович - Раиси Шӯрои нозирон
 2. Раҳимов Шермат Бобоевич
 3. Иноятова Малика Зулфиевна
 4. Раҳимова Адолат Абдуразоқовна
 5. Исмаев Қосимҷон
 6. Назаров Турғунмурод
 7. Раҳматова Манзура Махматовна
- Мақомоти иҷроияи Ҷамъият:
 1. Некр=з Собир Раҳимзода - Директор
 2. Зайнура Носирзода - Сармуҳосиб

Дар санаи 09.10.2012 с аз ҷониби Бонки милли Тоҷикистон ба Ҷамъият Иҷозатнома дода шудааст, барои гузаронидани ҷунин амалиётҳо бо пули милли ва асъори хориҷӣ:

- додани қарзи хурд (бо таъмин ва бе таъмин);
- қарордодҳои форварди ва своп барои худ;

Мақсади асосии таъсисдиҳии Ҷамъият ба даст овардани фоида бо он намуд фаъолиятҳои, ки иҷозат дорад ва ба қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳолифат намекунад.

Дар ЧДММ ТКХ «Меҳнатобод» 2 филиал фаъолият мебарад:

№	Номгӯ	Ҷойгиршавӣ
1	Филиал ЧДММ ТКХ "Меҳнатобод"	Суғд, ш. Исфара ҷамоати Ворух
2	Филиал ЧДММ ТКХ "Меҳнатобод"	Хатлон, н. Шаҳритус, ҷамоати Обшорон к. Бинокор.

ЧДММ ТКХ «Меҳнатобод» дар суроғи - Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Хатлон, ноҳияи Қушонӣ, ҷамоати Меҳнатобод ҷойгир шудааст.

ЭЗОҲИ 2. АСОСҲОИ ТАҲИЯИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ

Асосро барои таҳияи ҳисоботи молиявии Ҷамъият стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ ташкил медиҳанд.

Ҳисоботи молиявии Ҷамъият бо назардошт ва истифодаи усули ҳисобу замкунӣ ва усули фаъолияти муттасили (бефосила) тартиб дода шудааст.

Усули ҳисобкуни пешбинӣ менамояд, ки таъсири амалиёт ва дигар рӯйдодҳо ба ҳисоботи молиявӣ дар лаҳзаи рӯй додани онҳо ба инобат гирифта мешавад, на ҳангоми дарёфти воқеии маблағ ё пардохти он дар давраҳои дахлдори ҳисоботӣ.

Усули муттасилӣ дар назар дорад, ки Ҷамъият дар ояндаи наздик ният ва зарурат ба барҳамдиҳӣ ва ё коҳиши ҷиддии фаъолияти худро надорад.

2.1 Таркиби ҳисоботи молиявӣ

Таркиби ҳисоботи молиявии Ҷамъият ҳисоботҳои зерини молиявиро дар бар мегирад:

- Ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ;
- Ҳисобот оиди маҷмӯи даромадҳо;
- Ҳисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ;
- Ҳисобот дар бораи тағйиротҳо дар сармояи худ;
- Эзоҳот ба ҳисоботи молиявӣ.

Давраи ҳисоботи Ҷамъият соли тақвими аз якуми январ то 31-уми декабр мебошад. Моддаҳои назарраси ҳисоботи молиявӣ муайян карда шуда, ба таври алоҳидаги нишон дода шудаанд, вале моддаҳои ғайриназаррас гурӯҳбандӣ шудаанд.

2.2 Асҳори ҳисобот

Ҷамъият ба сифати асҳорӣ амалкунанда ва асҳорӣ муаррификунондаи ҳисоботи молиявӣ асҳорӣ миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон – сомонири истифода мебарад.

ЭЗОҲИ 3. УСУЛҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ БАҲИСОБГИРӢ

3.1 Эътироф ва арзёбии воситаҳои молиявӣ

Дороиҳои молиявӣ ва ўҳдадориҳои молиявӣ дар сурате дар тавозун эътироф карда мешаванд, ки агар Ҷамъият нисбат ба ин ё он воситаи молиявӣ аз рӯи қарордод яке аз тарафҳои муомилакунанда бошад. Дороиҳои молиявӣ ва ўҳдадориҳо бо истифодаи усули ҳисобу замкунӣ дар санаи амалиёт эътироф карда мешаванд. Ҳангоми бори аввал эътироф кардани воситаҳои молиявӣ аз рӯи арзиши одилонаи ифодаи пулии муомилот зимни дохил кардан ё нигоҳ доштани хароҷоти амалишавии онҳо инъикос меёбанд.

Шартҳои баҳисобгирӣ, ки Ҷамъият дар рафти баҳодиҳии минбаъдаи дороиҳо ва ўҳдадориҳои молиявии худ истифода мебарад, дар бандҳои дахлдори сиёсати баҳисобгирӣ он, ки дар зер оварда шудаанд, шарҳ дода мешаванд.

3.2 Воситаҳои пулӣ

Воситаҳои пулӣ ва эквиваленти он пули нақди мавҷуд дар ҳазинаи Ҷамъият, маблағи дар ҳисобҳои муросилотӣ дар бонкҳо гузоштаро дар бар мегирад.

3.3 Сандуқи қарзӣ ва захира барои беарзишшавӣ

Баҳисобгирӣ аввалаи қарзи додашуда аз рӯи хароҷоти ҳақиқӣ, яъне аз рӯи арзиши одилонаи маблағи додашуда арзёбӣ мегардад. Ўҳадориҳои дебиторӣ ба сифати дорой дар лаҳзаи додани маблағ ба муштариён ҳисоб мешавад. Минбаъд қарз дар маблағи қарзи асосии пардохтнашуда мутобиқи шартномаи қарзӣ бо тарҳи фонд барои пушонидани талафотҳои имконпазир (камарзишшавӣ) ба ҳисоб гирифта мешавад. Дар сурати мавҷуд будани нишонаҳои объективи камарзишшавии қарзи додашуда дар натиҷаи ҳодисаҳои рӯйдодашуда баъд аз ҳисобгирӣ аввалаи дорой, Ҷамъият захира барои камарзишшавиро барои ҷуброн намудани зарар барои қарзи алоҳида ташкил медиҳад. Ҳисобкунии захира барои камарзишшавӣ дар асоси таҳлили дороиҳои ба хавфи қарзӣ дучоршаванда анҷом мегирад. Фонд барои пушонидани талафотҳои имконпазир дар ҳисоботи молиявӣ фақат барои талафоти воридшуда то санаи таҳияи ҳисобот ба асоси нишонаҳои объективи тасдиқкунандаи ин ки камарзишшавӣ дар давраи баъд аз ҳисобкунии аввала рӯй додааст, дар назар гирифта мешавад.

Барқарорсозии фонди қаблан ташакулёфта дар ҳисобот дар бораи маҷмӯи даромади Ҷамъият инъикос меёбад.

Дар тавозуни муҳосибавӣ бақияи маблағи асосии қарз ва бақияи фоизҳои ҳисобшуда барои гирифтани дар сатрҳои алоҳида иникос карда мешаванд.

Фоизи қарзро Ҷамъият бо назардошти омилҳои таваррум, арзиши маблағҳои ҷалбшуда, зарар аз қарзҳои пардохтнашуда, ҳиссаи харҷи оператсионӣ, фоизи сармояшудаи ғайриҷалбшудаи тақсимнашуда муайян менамояд.

Ба қарзҳои таъхиратода кредитҳое дохил мешаванд, ки пардохти онҳо дер шудааст ва онҳо ба қатори қарзҳои шубҳанок ва ё безътимод дохил карда мешаванд.

Гуруҳбандии қарзҳо аз қатори қарзҳои қолабӣ ба гуруҳи ғайриқолабӣ дар рӯзи ба назаргирии таъхирати қарз ба амал меояд.

Ташкилот нишонаҳои эҳтимолии батаъхирати маблағи асосии қарзҳо ва беқурбшавии фоизҳои ҳисобшударо баҳо медиҳад.

Ҷамъият мувофиқи Дастурамали №215 «Дар бораи тартиби ташкил ва истифодаи фонди пушондани талафоти имконпазир аз руи қарзҳо»-и Бонки миллии Тоҷикистон таснифи сандуқи қарзии худро мегузаронад.

Гуруҳи қарзҳо	Бо пули миллий	Мӯҳлати таъхир
Қолабӣ	2%	То 8 рӯз
Зери назорат	5%	Аз 8 то 30 рӯз
Ғайриқолабӣ	30%	Аз 30 то 90 рӯз
Шубҳанок	75%	Аз 90 то 180 рӯз
Безътимод	100%	Зиёда аз 180 рӯз

Ҷамъият барои қарзҳои дар сатҳи ғайриқолабӣ ва шубҳанок қарордошта ҳамчун фонди махсус 100% барои қисми таъминнамудани қарз мувофиқи тартиби пешбиниамудани банди 38-и Дастурамали мазкур ташкил карда мешавад.

Мутобиқи сиёсати қарзӣ, қарзҳое, ки пардохти онҳо ғайриимкон аст, аз ҳисоби захираи ташкилёт аз тавозун хориҷ карда мешаванд ва дар ҳисобҳои ғайритавозуни ба ҳисоб гирифта мешаванд. Аз тавозун баровардани қарз фақат баъд аз андешидани тамоми чораҳо барои гирифтани қарз ва тартиботи лозимаи муайян намудани маблағи зиён, ҳамчунин пас аз ба тавозуни Ҷамъият қабул кардани амволи гарав амалӣ мегардад. Маълумот оиди қарзҳои тавозуни мувофиқи Сиёсати баҳисобгирии Ҷамъият дар давоми 5 сол нигоҳ дошта мешавад.

Аз нав ҳисоб кардани ФПТИ ҳармоҳа дар асоси пардохти воқеии маблағи асосӣ ва фоизҳои иҷро карда мешаванд, ва дар асоси ҳисоботҳои тайёр кардаи шӯъбаи қарзӣ.

Дар ҳолати нодуруст будани захираҳо, Ҷамъият пардохтҳои иловагӣ ба захираҳо, дар он марҳилае ки, кам будани захира маълум шудааст, пардохт мекунад.

3.4 Дигар дороиҳо

Ба ҳайси дигар дороиҳои ҷорӣ ҳисобҳо барои гирифтани, пешпардохти андоз, маблағи зерҳисоби кормандон, пешпардохт барои хизматрасониҳо ва ғайра ба қайд гирифта мешаванд.

3.5 Иҷораи амалиётӣ

Иҷорасе, ки зимни он қисми бештари хавфҳо ва ҳуқуқи соҳибӣ ба иҷорадиханда дода мешавад, иҷораи амалиётӣ ба шумор меравад. Ҷамъият хароҷоти пардохти иҷораи биноро дар давраи ҳисоботӣ дар ҳисобот дар бораи маҷмӯи даромад аз рӯи усули ҳисобу замкунӣ инъикос менамояд.

3.6 Воситаҳои асосӣ

Воситаҳои асосӣ аз рӯи хароҷоти ҳақиқӣ барои дарёфти онҳо сарфшуда ҳамчун дорой шинохта мешаванд. Баъдан, воситаҳои асосӣ пас аз тарҳи фарсудашии онҳо ба инобат гирифта мешаванд. Хароҷоти минбаъда дар арзиши тавозунии дорой дохил мешавад, агар эҳтимоли объективи дарёфти ғоидаи иқтисодии вобаста ба истифодабарии дорой вучуд дошта бошад. Тамоми хароҷоти дигар дар ҳисобот оиди маҷмӯи даромад дар давраи дахлдор инъикос мегардад.

Барои ҳисобкунии истеҳлоки воситаҳои асосӣ Ҷамъият талаботи моддаи 118-и Кодекси андозӣ ҚТ-ро истифода менамояд. Бо мақсади мутобиқ кунонидани ҳисобот ба талаботи СБҲМ 16 «Воситаҳои асосӣ» истеҳлоки воситаҳои асосӣ бо усули баробарӣ (ростхатта) ҳисоб карда шуд. Мувофиқи ин усул арзиши дорой баробар ба мўҳлати истифодабарии воситаи асосӣ истеҳлок мешавад.

Ҷамъият меъёрҳои зеринро барои ҳисобкунии фарсудашии воситаҳои асосӣ муқаррар кардааст:

Номгӯи воситаҳои асосӣ	Меъёри истеҳлок (%)
Таҷҳизоти корӣ, воситаҳои алоқа	20
Нақлиёт, мебел ва таҷҳизот	15
Муҳаррикҳо	8
Утоқҳои корӣ	7
Дигар доройҳои, ки ба дигар гурӯҳҳо шомил нестанд (доройҳои ғайримодди)	10

3.7 Ёхдадориҳои молиявӣ

Маблағҳои қарзӣ сараввал аз рӯи нархи дарёфтӣ (харидоришуда), ки аз маблағи дарёфтшуда зимни нигоҳ доштани хароҷоти сарфшуда барои муомилот иборат аст, ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Баъдан, маблағҳои қарзӣ аз рӯи арзиши истеҳлоки ифода меёбанд ва фарқият байни маблағи харидоришуда ва арзиши бозпардохт дар ҳисобот дар бораи маҷмӯи даромад дар давраи ҳисоботӣ чун хароҷоти ғоизӣ инъикос меёбад. Ғоизи қарзҳои ҷалбшуда, заёмҳо, ҳармоҳа аз рӯи меъёри номиналии ғоиз барои бақияи маблағи асосии пардохтнашуда ё маблағи асосии аввала бо назардошти шартҳои созишномаи қарзӣ ҳисоб карда мешаванд.

Ёхдадориҳои ҷорӣ дар ҳисобот дар бораи вазъияти молиявии Ҷамъият ба андозаи бавучудоии онҳо – ҳангоми ҳисобу китоби музди меҳнати кормандон, маблағи ҳисобкардашудаи ёхдадориҳои андоз, ёхдадориҳои ҳисобшуда аз рӯи пардохти масрафи амалиёт ва ғайра инъикос меёбанд.

3.8 Ўтироф кардани даромад ва хароҷот

Ҷамъият дар ҷараёни фаъолияти амалиётӣ даромад ва хароҷотро аз рӯи усули ҳисобу замкунӣ ўтироф менамояд. Аз рӯи усули ҳисобу замкунӣ даромад дар он давраи ҳисоботӣ ўтироф карда мешавад, ки дар он дарёфт шудааст, новобаста аз ворид гардидани маблағ. Ҳамин тавр, хароҷот низ дар он давраи ҳисоботӣ инъикос меёбад, ки дар он хароҷот ҷой дорад, сарфи назар аз он ки маблағи хароҷот аз тарафи Ҷамъият дар ин давраи ҳисоботӣ пардохта шудааст ё не.

3.9 Андозбандӣ

Хароҷоти андоз аз ғоида, ки дар ҳисобот дар бораи маҷмӯи даромад инъикос ёфтааст - ин маблағи андозӣ ҷорӣ аз ғоида мебошад, ки мутобиқи қонунгузори амалкунандаи андозӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешавад. Ғоидаи то андозбандӣ аз ғоидаи

андозбандишаванда фарқ дорад, чунки барои ҳисобкунии андоз аз ғоида бархе аз қисматҳои чун хароҷот эътирофгардида бо мақсади андозбандӣ истисно мешаванд. Ҳангоми ҳисобкунии андоз аз ғоида меъёри андоз дар ҳаҷми 23 % ва на кам аз 1% маҷмуи даромад истифода бурда мешавад.

Андозбандии таваққуфшуда аз рӯи андоз аз ғоида аз руи усули дороиҳо ва ӯҳдадориҳои тавозунӣ нисбат ба тамоми фарқиятҳои муваққатӣ байни манбаи андозии дороиҳо ва ӯҳдадориҳо ва арзиши тавозунии онҳо мутобиқи ҳисоботи молиявӣ ҳисоб карда мешаванд. Дороиҳо ва ӯҳдадориҳои андозбандии таваққуфшуда бо истифода аз меъёри андозбандии истифодашаванда дар даврае, ки дороиҳо ғуруҳта мешаванд ва ӯҳдадориҳо бозпардохт мешаванд, зимни ба асосгирии меъёри андозбандӣ дар давраи мазкур ё амалан муқарраршуда дар санаи тартибдиҳии ҳисобот, муайян карда мешаванд.

Дороиҳо аз рӯи андозбандии таваққуфшуда ба он ҳадде ифода меёбанд, ки эҳтимолияти гирифтани ғоидаи андозбандишуда вучуд дошта бошад, ки ба муқобили он метавон фарқияти муваққатино истифода бурд.

3.10 Муомилот бо асҳори хориҷӣ

Муомилот бо асҳори хориҷӣ сараввал бо асҳори миллӣ аз рӯи қурби расмии мубодилавии Бонки миллии Тоҷикистон дар санаи амалиёт ифода меёбад. Фарқият байни қурби мубодилавии шартномавӣ ва қурби расмии БМТ дар санаи амалиёт дар ҳисобот дар бораи маҷмӯи даромад чун даромади соф аз муомилот бо асҳори хориҷӣ дохил карда мешавад.

Дороиҳо ва ӯҳдадориҳои монетарӣ аз рӯи нархи расмии мубодилавии БМТ дар санаи ҳисобот ба асҳори миллӣ баргардонида мешаванд. Фарқияти қурби ба вучудода ҳангоми аз нав баҳодиҳии ин дороиҳо ва санадҳои қарзӣ дар ҳисобот дар бораи маҷмӯи даромад чун даромади ҳолиси аз нав баҳодиҳии асҳори хориҷӣ инъикос меёбанд.

Барои ҷамъбасти ҳисоботи молиявӣ Ҷамъият қурби мубодилавии расмии Бонки Миллии Тоҷикистонро истифода бурдааст.

	рамз	31 декабри 2020	31 декабри 2021
1 доллари ИМА	840	11.3000 сомони	11.300 сомони
1 Евро	978	13.8934 сомони	12.7973 сомони
1 Рубли Русӣ	810	0.1506 сомони	0.1507 сомони

3.11 Сармояи худӣ

Сармояи худии Ҷамъият аз сармояи пардохташуда, ғоидаи тақсимнашуда, захираи умумӣ, ки мутобиқи қонунгузори амалкунанда ташаккул ёфтааст ва захираи азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ иборат аст.

4. ЭЗОҲ БА ҲИСОБОТ ОИДИ ҲОЛАТИ МОЛИЯВӢ

4.1 Нақди хазина ва ҳамаарзиши он.

Воситаҳои пулии Ҷамъият аз қисматҳои зерин иборатанд:

	31 декабри 2020	31 декабри 2021
Воситаҳои пулӣ дар хазина-пули милли	137 766	18 766
Воситаҳои пулӣ дар хазина-асъори хориҷа	-	-
Ҳамаги воситаҳои пули дар хазина	137 766	18 766

	31 декабри 2020	31 декабри 2021
Суратҳисобҳои муросилотии/чорӣ банкҳои каламрави Тоҷикистон – пули милли	3 077	67 551
Суратҳисобҳои муросилотии/чорӣ банкҳои каламрави Тоҷикистон – асъори хориҷи	190 363	3 229
Ҳамаги дар суратҳисобҳои муросилотии дигар банкҳо	193 440	70 780

	31 декабри 2020	31 декабри 2021
Ҷойгиркунии мӯҳлатноки ташкилотҳои Тоҷикистон – асъори хориҷӣ	2 237 400	-
Ҳамаги	2 237 400	-

Ҷамъият воситаҳои пулии аз истифодабарӣ маҳдудкардашуда надорад.

4.2 Қарз ба мизочон

Дар давраи ҳисоботи Ҷамъият қарзҳоро барои рушди соҳибкорӣ барои соҳаи кишоварзӣ, тиҷорат, истеҳсолот ва барои таъмини талаботҳои истеъмолии аҳоли додааст.

Гурӯҳбандии сандуқи қарзӣ ба 31-уми декабри соли 2020 сохтори зерин дорад:

	Шумораи қарзҳо	Маблағи қарзҳо	ФПТИ	Ҳамагӣ	Ҳисса
Қолабӣ	662	5 190 046		5 190 046	81%
Тамдидшуда	3	216 285	(10 814)	205 471	3%
Ба таҳрифафта	71	511 908	(421 048)	90 860	8%
Дар мурофиаи судӣ	9	104 931	(104 931)	-	2%
Ҷойгиркунии мӯҳлатноки ташкилотҳои Тоҷикистон – асъори хориҷӣ		360 833		360 833	6%
Ҳамаги	745	6 384 003	(536 793)	5 847 210	100%

Гурӯҳбандии сандуқи қарзӣ ба 31-уми декабри соли 2021 сохтори зерин дорад:

	Шумораи қарзҳо	Маблағи қарзҳо	ФПТИ	Ҳамагӣ	Ҳисса
Қолабӣ	613	4 462 480	-	4 462 480	78%
Тамдидшуда	13	289 609	(12 216)	277 393	5%
Ба таҳрифафта	54	451 570	(413 195)	38 375	8%
Дар мурофиаи судӣ	12	131 823	(131 823)	-	2%
Ҷойгиркунии мӯҳлатноки ташкилотҳои Тоҷикистон – асъори хориҷӣ		396 025		396 025	7%
Ҳамаги	692	5 731 507	(557 234)	5 174 273	100%

Аз рӯи мӯҳлати пардохт сандуқи қарзӣ ба тарзи зерин тақсим мешавад:

	31 декабри 2021	31 декабри 2020
аз 1 то 12 моҳ	2 168 811	2 163 256
аз 12 то 24 моҳ	506 593	568 886
аз 24 зиёд	2 660 079	3 291 028
Ҳамагӣ	5 335 483	6 023 170
Фоизҳои ҳисобшуда барои пардохт	396 025	360 833
ФПТИ	(557 234)	(536 793)
Ҳамагӣ сандуқи соф	5 174 274	5 847 210

Ҷамъият ба самтҳо ва фаъолиятҳои гуногун қарз медиҳад, аз ҷумла ба хоҷагии қишлоқ ва соҳибкорӣ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии қишлоқ ва иқтисодиёт.

Аз рӯи соҳаҳои иқтисодиёт гуруҳбандии сандуқи қарзӣ дар санаи ҳисоботӣ чунин аст:

Номгӯ	31 декабри 2021		31 декабри 2020	
	Маблағ	Ҳисса	Маблағ	Ҳисса
Кишоварзӣ	2 829 504	53,0%	556 662	9,2%
Хизматрасонӣ	283 458	5,3%	110 429	1,8%
Савдо	26 252	0,5%	2 875 082	47,7%
Истеъмоли	1 061 306	19,9%	955 247	15,9%
Дигар	1 134 963	21,3%	1 525 750	25,3%
Ҳамагӣ	5 335 483	100%	6 023 170	100%
Фоизҳои ҳисобшуда барои пардохт	396 025		360 833	
Захира барои ФПТИ	(557 234)		(536 793)	
Ҳамагӣ арзиши соф	5 174 274		5 847 210	

Тақсими қарз аз рӯи маҳал чунин аст:

Маҳал	31 декабри 2021		31 декабри 2020	
	Маблағ	Ҳисса	Маблағ	Ҳисса
ш. Бохтар	757 918	14,2%	1 057 469	17,6%
н.Қушониён	1 606 136	30,1%	1 971 990	32,7%
н.Вахш	365 592	6,9%	354 107	5,9%
н.Қубодиён	260 237	4,9%	332 076	5,5%
н.Дусти	870 893	16,3%	611 985	10,2%
н.Шаҳритус	944 311	17,7%	964 060	16,0%
дигар ноҳияҳои вилояти Бохтар	220 793	4,1%	215 237	3,6%
н.Исфара	289 603	5,4%	513 912	8,5%
ш.Душанбе	20 000	0,4%	2 334	0,0%
Ҳамагӣ:	5 335 483	100%	6 023 170	100%
Фоизҳои ҳисобшуда барои пардохт	396 025		360 833	
Захира барои ФПТИ	(557 234)		(536 793)	
Ҳамагӣ маблағи соф:	5 174 274		5 847 210	

Сандуқи қарзӣ дар тақсимои меъёрҳои ғоизӣ ҷунин намуд дорад:

Меъёри ғоизӣ	31 декабри 2021	31 декабри 2020
то 12 ғоиз	-	-
аз 12 то 24 ғоиз	1 147 841	869 004
аз 24 то 30 ғоиз	106 556	67 170
Зиёда аз 30 ғоиз	4 081 086	5 086 996
Ҳамагӣ:	5 335 483	6 023 170
Ғоизҳои ҳисобшуда барои пардохт	396 025	360 833
Захира барои ФПТИ	(557 234)	(536 793)
Ҳамагӣ маблағи соф:	5 174 274	5 847 210

Ба санаи 31-уми декабри соли 2021 шумораи қарзҳои дар муруфияи суди буда 12 қарз ва маблағи асосии қарзҳои 131 823 сомони ро ташкил медиҳад ва аз болои онҳо дар ҳаҷми 100 % ФПТИ ташкил дода шудааст ва он ба 131 823 сомони баробар мебошад.

Мутаносибан ба санаи 31-уми декабри соли 2020 шумораи қарзҳои дар муруфияи суди буда 9 қарз ва маблағи асосии қарзҳои 104 931 сомони ро ташкил додааст ва аз болои онҳо дар ҳаҷми 100 % ФПТИ ташкил дода шуда ва он ба 104 931 сомони баробар буд.

Мувофиқи сиёсати қарзӣ барои назорат аз болои қарзҳо ба ҳайси таъминоти Ҷамъият тилло, чорвои шохдори калон, амволи ғайриманқул, автомобилҳо, кафолати шахсони алоҳида гирифта мешавад.

4.3 Амвол ва таҷҳизот

Воситаҳои асосӣ	Бинои идора	Мебел, асбоб, таҷҳизоти идоравӣ	Воситаҳои наклиёт	Ҳукуки иҷора ва тақмил	Ҳамагӣ
Арзиши аввалин дар 01.01.2020	483 887	156 940	131 117	14 318	771 944
Фарсиши ҷамъшуда	(191 678)	(55 181)	(90 067)	(1 754)	(336 926)
Арзиши соф ба 01.01.2020	292 209	101 759	41 050	12 564	435 018
Ворид шуд	385 000	23 480	65 450	-	473 930
Хориҷ шуд	-	(9 757)	(41 000)	-	(50 757)
Беътиборкунии истеҳлок ҳангоми соқиткунии воситаҳои асосӣ	-	9 218	15 367	-	24 585
Истеҳлоки ҳисобшуда	(30 953)	(21 670)	(15 154)	(1 002)	(67 777)
Арзиши аввалин дар 01.01.2021	868 887	170 663	155 567	14 318	1 209 435
Фарсиши ҷамъшуда	(222 631)	(67 633)	(89 854)	(2 756)	(382 874)
Арзиши соф ба 01.01.2021	646 256	103 030	65 713	11 562	826 561
Ворид шуд	204 747	17 552	8 000	25 000	230 299
Хориҷ шуд	-	(14 017)	-	-	(14 017)
Беътиборкунии истеҳлок ҳангоми соқиткунии воситаҳои асосӣ	-	9 803	-	-	9 803
Истеҳлоки ҳисобшуда	(61 742)	(20 430)	(22 750)	(1 408)	(104 922)
Арзиши аввалин дар 01.01.2022	1 073 634	174 198	163 567	39 318	1 450 717
Фарсиши ҷамъшуда	(284 373)	(78 260)	(112 604)	(4 164)	(479 401)
Арзиши соф ба 01.01.2022	789 261	95 938	50 963	35 154	971 316

Дороиҳои ғайримоддӣ

Дороиҳои ғайримоддӣ	маблағ
Арзиши аввалин дар 01 январи 2020	20 832
Фарсоиши ҷамъшуда	(15 370)
Арзиши соф ба 01 январи 2020	5 462
Ворид шуд	-
Хориҷ шуд	-
Истеҳлоки ҳисобшуда	(950)
Арзиши аввалин дар 01 январи 2021	20 832
Фарсоиши ҷамъшуда	(16 320)
Арзиши соф ба 01 январи 2021	4 512
Ворид шуд	
Хориҷ шуд	11 332
Беътиборкунии истеҳлок ҳангоми соқиткунии дороиҳои ғайримоддӣ	11 332
Истеҳлоки ҳисобшуда	(950)
Арзиши аввалин дар 01 январи 2022	9 500
Фарсоиши ҷамъшуда	(5 938)
Арзиши соф ба 01 январи 2022	3 562

Ҷамъият таъминоти барномавии 1С - муҳосибот ҳамчун дороиҳои ғайримоддӣ ба қайд мегирад.

4.4 Дороиҳои мавқуфгузошта

Номгӯ	31 декабри 2020	31 декабри 2021
Андоз аз ғоидаи мавқуфгузошта	13 698	-
Ҷамағӣ:	13 698	-

Андозбандии мавқуфгузошта аз рӯи андоз аз ғоида бо усули дороиҳои тавозунӣ ва ўҳдадориҳо нисбати ҳамаи фарқиятҳои муваққатӣ байни манбаи андози дороиҳо ва арзиши тавозунии онҳо мувофиқи ҳисоботи молиявӣ ҳисоб карда мешавад. Дороиҳо ва ўҳдадориҳо аз рӯи андозҳои мавқуфгузошташуда бо истифодаи меъёрҳои андозбандие, ки интизор меравад, ки дар он соли, ки дороиҳо фурӯхта мешаванд ва ўҳдадориҳо пардохта мешаванд, муайян карда мешаванд, ки ба меъёрҳои андозбандие, ки дар давраи мазкур муайян шуда буданд ва ё дар санаи ҳисоботӣ воқеан муайян шуданд, асос меёбанд.

Дороиҳо аз рӯи андозбандии мавқуфгузошташуда ба он дараҷае инъикос мешаванд, ки дар он эътимодияти гирифтани ғоидаи андозбандишаванда вучуд дорад ки нисбати он фарқиятҳои муваққатӣ истифода бурда мешаванд.

4.5 Сармоягузорӣ

Дар ин моддаи тавозун маблағи саҳмияҳои ҶСК «НБО РОҒУН» бо арзиши 15 200 сомони нишон дода шудааст. Аз сабаби набудани бозори коғазҳои қиматнок муайян намудани арзиши бозории ин дороиҳо гайри имкон аст.

4.6 Дороиҳои дигар

Номгӯӣ	31 декабри 2020	31 декабри 2021
Ҳисобҳо барои гирифтани	1 227	3 216
Хароҷоти пешпардохтшуда	46 000	51 201
Дороиҳои гуногун – асъори хориҷӣ	18 851	15 403
Лавозимоти истифоданагушудаи дафтардорӣ	-	5 927
Пешпардохти изофаи андоз	80 605	5 967
Ҳамагӣ:	146 683	81 714

4.7 Ҳисобҳо барои пардохт

Номгӯӣ	31 декабри 2020	31 декабри 2021
Ҳисобҳо барои пардохт	10 068	10 932
Ҷириҳои ҳисоббардашуда барои пардохт	40 161	18 899
Суди саҳмия барои пардохт	1 279	1 278
Даромади ҷириҳои татбиқнашуда – пули милли	1 380	650
Захира барои рухсатии истифоданагушуда	49 592	55 258
Андози иҷтимоӣ аз рӯи захираи рухсатии истифоданагушуда	12 398	14 312
Дигар уҳдадориҳо	30 000	25 000
Дигар андозҳо барои пардохт	3 758	4 352
Ҳамагӣ:	148 636	130 681

4.8 Ҷҳдадориҳои дигар

Номгӯӣ	31 декабри 2020	31 декабри 2021
Қарзҳои байнибонкии бонкҳои Тоҷикистон – пули милли	1 775 000	-
Қарзҳои байнибонкии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкии хориҷи-асъори хориҷи	1 130 000	960 500
Қарзҳо аз шахсоне воқеи	189 000	199 000
Қарзҳо аз ташкилотҳои ғайрибонкӣ	131 447	131 447
Ҳамагӣ:	3 225 447	1 290 947

4.9 Ҷҳдадориҳои дарозмуддат

Номгӯӣ	31 декабри 2020	31 декабри 2021
Қарзҳои дарозмуддат	1 130 000	-
Ҳамагӣ:	1 130 000	-

Қарзҳои дарозмуддат аз қарзи “Invest microfinance fund” LLC ба 100 000 доллари ИМА баробар аст, ки ҷири он 11% солонро ташкил медиҳад. Мӯҳлати бозгардонидан 11.11.2022 сол.

4.10 Даромади тамдишуда-грант арзҳои гирифташуда

Номгӯӣ	31 декабри 2020	31 декабри 2021
Грандҳо	656 500	471 000
Ҳамагӣ:	656 500	471 000

Грант аз ҳисоби USAID (WINROCK International) дар асоси шартномаи 6862-G-19-01 санаҳои 28.11.2019, 30.04.2020 ва 30.09.2020 сол беҷири гирифта шудааст. Мӯҳлати бозгардонидан 31.07.2022 сол.

4.11 Сармояи пардохтшуда

Ба ҳолати 31 декабри соли 2020 сармояи пардохтшудаи Ҷамъият 3 546 908 сомони ро ташкил медиҳад, ки нисбат ба нишондиҳандаи санаи ҳисоботи 31 декабри соли 2019 бе тағйир мондааст ва ба талаботи Бонки миллии Тоҷикистон оиди меъёри сармояи Ташкилотҳои қарзии хурд пурра ҷавобгӯ мебошад.

4.12 Дигар захираҳо ва сармояҳо

Номгӯ	31 декабри 2020	31 декабри 2021
Захираи умумӣ	162 322	162 322
Сармояи изофагӣ	-	-
Дигар захираҳои сармоя	599 728	599 728
Захира аз азнавбаҳодиҳии сармоя	-	-
Ҷамағи:	762 050	762 050

Ҷамъият захираи умумиро барои қарзҳои қолабӣ мутобиқи талаботи Дастурамали 215 БМТ “Тартиби ташкилкунӣ ва истифодабарии захираи талафоти потенциали ва фонди пушонидани талафоти имконпазир аз рӯи қарзҳо” маблағи захираи пушонидани талафот аз рӯи қарзҳои стандартӣ дар ҳудуди 2% барои қарзҳо аз ҳисоби фоидани соли ҳисоботи бо асъори миллии ташкил медиҳад.

4.13 Фоидани тақсимнашуда

Дар ин моддаи Ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ натиҷаҳои фаъолияти Ҷамъият дар давоми ҳамаи давраҳои ҳисоботӣ нишон дода шудааст.

5. ЭЗОҲ БА ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ МАҶМУИ ДАРОМАД

5.1 Даромад ва хароҷоти молиявӣ

Ҷамъият дар рафти фаъолияти муқаррарӣ даромади фоизӣ аз қарзҳо, даромад аз амалиёт бо асъори хориҷӣ, даромад аз азнавбаҳодиҳии асъори хориҷӣ, даромад аз барқарор кардани ФПТИ ва даромади амалиётӣ аз хизматрасонӣ (бефоиз) ба даст меорад. Даромад ва хароҷотҳо аз рӯи фаъолияти соли 2021 дар ҷадвалҳои зерин оварда шудаанд.

Номгӯ	соли 2020	соли 2021
Даромади фоизӣ	2 148 130	1 728 446
Хароҷоти фоизи	(653 660)	(274 777)
Даромади софи фоизӣ	1 494 469	1 453 669

Номгӯ	соли 2020	соли 2021
Даромад аз хизматрасонӣ	-	26 768
Хизматрасонии қарзҳо	(9 298)	(3 943)
Даромади софи хизматрасони	(9 298)	22 825

Номгӯ	соли 2020	соли 2021
Хароҷоти ФПТИ аз рӯи қарзҳои шубханок	(394 513)	(238 740)
Хароҷоти ФПТИ аз рӯи фоизҳо	(198)	-
Даромад аз барқароркунии арзиши қарзҳо	-	-
Даромад (хароҷоти) соф аз ташкили ФПТИ	(394 711)	(238 740)

Номгӯ	соли 2020	соли 2021
Даромад аз баркарорсозии арзиши қарз	231 851	195 300
Даромади хайрия (грант)	-	235 500
Дигар даромадҳои ғайриамалиётӣ	22 455	86 642
Ҳамагӣ	254 305	517 442

Номгӯ	соли 2020	соли 2021
Даромад аз азнавбаҳодиҳии асъори хориҷӣ	380 350	21 220
Хароҷот аз азнавбаҳодиҳии асъори хориҷӣ	(398 339)	(21 296)
Даромади соф аз амалиётҳо бо асъори хориҷӣ	(17 989)	(76)

Хароҷотҳои амалиётӣ

Номгӯӣ	соли 2020		соли 2021	
	Маблағ	Ҳисса	Маблағ	Ҳисса
Маош ва музди кор	634 840	47,54%	688 370	45,34%
Ҳақгузорӣ ба фонди ҳифзи иҷтимоӣ	158 345	11,86%	171 746	11,31%
Ҳаққи хизмати аудиторҳои берунӣ	30 000	2,25%	25 000	1,65%
Ҳаққи узвият ва ҳақгузорӣ	9 197	0,69%	9 729	0,64%
Дигар ҷарима ва ҷаримаҳои аҳдшиканӣ	-	-	20 000	1,32%
Пардохтҳои мунтазам/пардохтҳои хизматрасониҳои касби	79 550	5,96%	10 563	0,70%
Хароҷоти таъмир ва муоинаи техникаӣ	19 703	1,48%	165 958	10,93%
Хароҷоти техникаи иттилоотӣ	4 155	0,31%	430	0,03%
Фарсудаҳои ва истеҳлоқ	69 729	5,22%	105 778	6,97%
Сӯзишвори ва маводи сухту равшанкори	27 402	2,05%	37 578	2,48%
Хароҷоти сафарҳои хизматӣ	7 499	0,56%	9 496	0,63%
Хароҷоти алоқа	6 861	0,51%	6 344	0,42%
Андозҳо	33 696	2,52%	32 785	2,16%
Хароҷоти иҷорапулӣ	60 000	4,49%	60 000	3,95%
Молҳои дафтардорӣ ва дигар лавозимот	31 175	2,33%	25 674	1,69%
Хароҷоти намоёндагӣ	6 480	0,49%	10 944	0,72%
Хайрия ва ҳақгузориҳои хайрия	73 258	5,49%	43 525	2,87%
Хароҷоти истифодаи об, нерӯи барқ ва гармӣ	9 595	0,72%	13 207	0,87%
Хароҷоти реклама ва хабардорнамоӣ	217	0,02%	876	0,06%
Хароҷоти захираи рухсатии истифоданашуда	49 592	3,71%	55 258	3,64%
Хароҷоти андози иҷтимоӣ аз рӯи захираи рухсатӣ	12 398	0,93%	14 312	0,94%
Дигар хароҷотҳо	11 613	0,87%	10 602	0,70%
Ҳамаги хароҷотҳои амалиётӣ	1 335 304	100%	1 518 175	100%

5.2 Андоз аз Ҷоид

Мувофиқи сиёсати баҳисобгирии қабулгардида, барои ҳисоботи молиявӣ Ҷамъият даромад ва хароҷотҳоро бо усули ҳисобкунӣ эътироф мекунад. Бо мақсади баҳисобгирии андоз Ҷамъият даромад ва хароҷотҳоро бо усули ҳазинавӣ эътироф мекунад. Бо мақсади мувофиқ кунонидани маблағи андоз аз Ҷоид бо кодекси андоз, андоз аз Ҷоид ба фарқиятҳои муваққатӣ ва доимӣ ислоҳ карда мешаванд.

	2020	2021
Даромади умумӣ то тасхехот		
Суди саҳмия		
Даромади умумӣ баъд аз тасхехот		
Фоидаи муҳосиби то андозбандӣ		
Тасхехи фоидаи муҳосиби то андозбанди барои фарқи доимӣ		
Хароҷоти тархнашаванда		
Чарима ва аҳдшикани		
Хароҷоти ташакули ФПТИ		
Фоидаи тасхехгардида то андозбанди		
Мизони андоз	23%	23%
Хароҷоти (чуброни) андоз аз фоида		
Хароҷоти андоз бо мизони 1% аз даромади умумӣ		

ЭЗОҲИ 6. АМАЛИЁТҲО БО ИШТИРОКИ ТАРАФҲОИ АЛОҚАМАНД

Мувофиқи СБХМ (IAS) 24 «Ошкор кардани маълумот оиди ҷонибҳои вобаста» – ҷониби вобаста – алоқаманд мегардад, агар:

- (а) чунин ҷониб бевосита ё бавосита, ба воситаи як ё зиёда миёнаравон:
 - (i) корхонаро идора мекунад ё зери назорати он аст, ё агар корхона ва чунин ҷониб зери назорати умумӣ бошанд (ба ин ҷо корхонаҳои мабдаӣ, корхонаҳои фаръӣ, ва корхонаҳои фаръии як корхонаи мабдаӣ дахл доранд);
 - (ii) дар корхона ҳиссае дорад, ки таъсири назарраси ӯро ба корхона таъмин мекунад; ё
 - (iii) корхонаро якҷоя назорат мекунад;
- (б) ҷониб корхонаи ассотсиатсияшудаи (чуноне ки дар СБХМ (IAS) 28 «Воситагузориҳо ба корхонаҳои ассотсиатсияшуда») ҳамин корхона аст;
- (с) ҷониб фаъолияти якҷоя аст, ки корхона иштирокчии он аст (СБХМ (IFRS) 11 «Соҳибқориҳои якҷоя»);
- (д) ҷониб ба таркиби ҳайати робарикунанда ё корхонаи мабдаии он дохил мешавад;
- (е) ҷониб хеши наздики яке аз шахсонест, ки дар п. (а) ё п. (д) зикр шудаанд;
- (ф) ҷониб корхонаест, ки таҳти назорат, назорати якҷоя ё таъсири назарраси ягон нафар аз шахсони дар п. (д) ё п. (е) зикршуда мебошад, ё чунин шахсон дар ҳамин корхона, бевосита ё бавосита, ҳуқуқи овоздиҳии назаррас доранд;
- (г) ҷониб нақшаи мукофотхоро баъди анҷоми фаъолияти меҳнатӣ барои кормандони корхона ё ягон корхонае ки ҷониби вобастаи корхона аст, муайян менамояд.

ЭЗОҲИ 7. ЁҲДАДОРИҲОИ ШАРТӢ

Роҳбарияти Ҷамъият бовари доранд, ки ёҳдадориҳои шартӣ назаррас надоранд, ки он дар ояндаи наздик таъсири калон ба ҳолати молиявӣ ва натиҷаи фаъолияти Ҷамъият дошта бошад.

ЭЗОҲИ 8. РҶЙДОДҲОИ БА АМАЛОМАДА БАӢД АЗ САНАИ МУАРРИФИИ ҲИСОБОТ

Чунин руйдодҳо ба амал наомадаанд.

ЭЗОҲИ 9. ХАВФҲО

9.1. Хавфи қарзӣ

Дар рафти фаъолияти худ Ҷамъият ба хавфи қарзӣ дучор аст, ки ба саривақт пардохт нашудан ва ё нопурра пардохт карда шудани ёҳдадориҳои қарзӣ ва ғоизҳои ҳисобшудаи он аз тарафи қарзгирандагон вобаста аст.

Дучоршавӣ ба хавфи қарзӣ бо роҳи мунтазам таҳлил намудани ҳолати пардохтпазирии мизочон ва қарзгирандагони эҳтимолӣ оиди пардохт намудани ўҳдадории қарзӣ ва фоизҳои ҳисобшудаи он идора карда мешавад.

Хавфи қарзӣ инчунин бо роҳи гирифтани гарави амвол ва кафолати фардӣ ва ғурӯҳӣ идора карда мешавад. Ба сифати таъминоти гарав дороиҳои фермерон баромад мекунад: тилло, амволи ғайриманқул, кафолати аъзоёни ғуруҳ ва шахсони алоҳида. Ба сифати кафолати шахсӣ ва ғурӯҳӣ сертификати ҳуқуқи истифодабарии замин, шартномаи кафолатӣ, амволи манқул ва ғайриманқули шахсони мансабдори мизочон баромад мекунад.

Дар ҷадвали зерин андозаи максималии хавфи қарзӣ аз рӯи дороиҳои молиявӣ ва ўҳдадориҳои ғайритавозунии шартӣ оварда шудааст. Барои дороиҳои молиявӣ, ки дар ҳисобҳои тавозунӣ инъикос мешаванд, андозаи максималии хавфи қарзӣ баробар бо арзиши тавозунии ин дороиҳо мебошад.

Номгӯи қисми дороиҳои тавозун	Маблағ	ФПТИ	31 декабри 2021		ФПТИ	31 декабри 2020	
			Хавфи қарзии максималӣ	Маблағ		Хавфи қарзии максималӣ	Маблағ
Қарз ба мизочон	5 731 507	(557 234)	5 174 273	6 384 003	(536 793)	5 847 210	

9.2. Хавфи пардохтпазирӣ

Хавфи пардохтпазирӣ – хавфи пеш омадани мушкilot ҳангоми дарёфти маблағҳои пулӣ барои баргардонидани пасандозҳо ва пардохти ўҳдадориҳо мебошад, ки бо воситаҳои молиявӣ ҳангоми расидани мўҳлатҳои воқеии пардохти онҳо расидааст, алоқаманд мебошанд.

Ҷамъият ба таври ҳаррӯза ба воситаҳои озодаи пулӣ барои пардохти ўҳдадориҳои, пардохти қарзҳо ва дигар намуди талаботи ҷорӣ барои воситаҳои молиявии пардохтшаванда ба воситаҳои пулӣ ниёз дорад. Ҷамъият назорати пардохтпазирӣро бо мақсади таъмини мавҷудияти воситаҳои пулии дар ҳар замони зарурӣ барои пардохти ўҳдадориҳои вобаста ба ҳаракати воситаҳои пулӣ ҳангоми расидани мўҳлати пардохти онҳо, анҷом медиҳад. Воситаи асосие, ки Ҷамъият барои назорати пардохтпазирӣ истифода мебарад, таҳлили пешбиниҳои ҳаракати воситаҳои пулӣ мебошад.

Назорати хавфи фоизӣ тавассути дар тавозун нигоҳ доштани мўҳлати пардохти пасивҳо ва активҳои Ҷамъият амалӣ мегардад. Баҳогузориҳои дурнамои андозаи хавфи фоизӣ барои ҳар як модда боиси он мегардад, ки барои ба ҳадди ақал расонидани таъсири он ба даромади Ҷамъият чораҳои зарурӣ андешида шаванд, зеро коҳиш ёфтани даромадҳо ё зарарҳои мустақим метавонанд ба бадшавии нишондиҳандаи кифояти сармоя оварда расонанд.

9.3. Хавфи асъор

Ҷамъият ба худ хавфе, ки бо тағйирёбии қурби асори хориҷи вобаста аст ва ба ҳолати молиявӣ ва ҳаракати воситаҳои пулии он таъсир мерасонад, қабул менамояд.

Ҷамъият дар фаъолияти худ қарз ба миқдори вобастаи ўҳдадориҳо бо асъори хориҷи низ ба анҷом мерасонад ва ин моддаҳои дар тавозун бо асъори милли инъикос ёфтаанд. Тағйирёбии қурби асъори милли нисбати асъори хориҷи пешгӯинашаванда аст ва тағйирёбии он ба дорои ва ўҳдадориҳои Ҷамъият таъсири худро мерасонад.

Маҳдудият дар иваз намудани сомони ба асъори хориҷи мавҷуд нест. Сомони дар беруни кишвар асъори муҳофизатшаванда нест.